

Бехатарӣ

Хатар!



Нерӯи барқ
 Ҷароҳатҳои вобаста ба нерӯи барқ
 имконпазиранд.
 Ҳангоми насб кардани маҳсулот тамоми
 барқро хомӯш кунед.
 Маҳсулотро ба қор надароред ва онро
 тағйир надихед, ба ҷуз он ҳолатҳое, ки дар
 ин дастур оварда шудаанд.


Олатҳои кӯҳнаи электрикӣ ва электронӣ

Олатҳои электрикӣ ё электроние, ки дигар истифода
 бурда намешаванд, бояд алоҳида нигоҳ дошта
 шаванд ва барои қоркарди дубораи мувофиқи муҳит
 равона карда шаванд (мувофиқи Директиваи
 Аврупоии Олатҳои Кӯҳнаи Электрикӣ ва Электронӣ)
 Барои нест кардани олатҳои кӯҳнаи электрикӣ ё
 электронӣ, шумо бояд системаҳои баргардонидан ва
 ҷамъ карданро истифода бурда, онҳоро дар ҷойҳои
 мувофиқи шаҳр гузоред.

Маълумоти мухтасар

Дастгоҳи иловагии сахтафзор як Bosch Data Bus
 (BDB)-ро ба ду пояҳои мустақил ва ҷудошуда барои
 пайваст кардани клавиатура, дарвозаҳо ва
 таъминоти минбаъдаи барқ тақсим мекунад.

Тафсири система



Сурати 1: Тафсири система

1	Пайвасткунаки Bosch Data Bus (BDB)
2	Пайвасткунаки Bosch Data Bus (BDB)
3	Пайвасткунаки Bosch Data Bus (BDB A)
4	Пайвасткунаки Bosch Data Bus (BDB B)

Шарҳи нишондод


Ҳолати нишондод	Намуна	Тавсиф
Сабз, доимо даргиронда мешавад	-----	Дастурамали истифода
Сабз, зуд дурахшон мешавад	-----	Танзими пайвастшавӣ
Зард, охишта дурахшон мешавад	-----	Хатой дар BDB A, нокомии қувват ё маълумот, мадори кӯтоҳ
Такони зард, дароз ва кӯтоҳ	-----	Хатой дар BDB B, нокомии қувват ё маълумот, мадори кӯтоҳ
Зард, доимо даргиронда мешавад	-----	Хатой дар BDB A ва BDB B, нокомии тақсимкунандаи CAN

Насбкунӣ

Ҷойгиркунии модули дар лавҳаи насби болопӯш
 ҷойгир аст.


Дар тасвири зерин шарҳи лавҳаи насбкардашуда ва
 ҷойгоҳҳои таъиншудаи васлкунӣ модули нишон дода
 шудааст.

Маълумоти мухтасар дар бораи лавҳаи васлкунӣ.



1. Модуло ба лавҳаи насбкардашуда бароред.
2. Боварӣ ҳосил кунед, ки клипҳои қулфшуда дар як қатори сӯроҳҳои росткунҷа дар роҳи оҳан ҷойгиранд.

Гузaronидани модули ба лавҳаи насбкардашуда



Пайвастшавӣ

1. Сими берунаи Bosch Data Bus - ро ба яке аз ду пайвасткунандаи (BDB) дар қафои модули пайваст кунед.
2. Сими кабели 1-ро ба пайвасткунаки BDB A дар болои модули пайваст кунед.
3. Сими кабели 2-ро ба пайвасткунаки BDB B дар болои модули пайваст кунед.

Нигоҳдорӣ

Қорҳои хизматрасонӣ ва тафтишӣ бояд дар
 фосилаҳои муайян ва аз ҷониби мутахассисони
 дахлдори қорӣ анҷом дода шаванд. Қоидаҳои DIN
 VDE 0833 барои ҳамаи ин қорҳо ба таври иловагӣ
 татбиқ карда мешаванд.

Огоҳӣ!

Хизматрасонии техникӣ ва қорҳои тафтиширо ба ҷалби мутахассисони ботаҷриба мунтазам гузаронед. Bosch Sicherheitssysteme GmbH тавсия медиҳад, ки тафтиши функционалӣ ва визуалӣ на камтар аз як маротиба дар як сол гузаронида шавад.



Хатар!



Хатари зарбаи барқ ҳангоми расонидани қисмҳои зинда. Барои бехатарии худ, ҳангоми иҷрои қорҳои техникӣ ва васлкунӣ шумо бояд вуруди қувваи барқ ба системаи бехатариро хомӯш кунед!

Бекоркунӣ

Олатҳои кӯҳнаи электрикӣ ва электронӣ

Олатҳои электрикӣ ё электроние, ки дигар истифода
 бурда намешаванд, бояд алоҳида нигоҳ дошта
 шаванд ва барои қоркарди дубораи мувофиқи муҳит
 равона карда шаванд (мувофиқи Директиваи
 Аврупоии Олатҳои Кӯҳнаи Электрикӣ ва Электронӣ)
 Барои нест кардани олатҳои кӯҳнаи электрикӣ ё
 электронӣ, шумо бояд системаҳои баргардонидан ва
 ҷамъ карданро истифода бурда, онҳоро дар ҷойҳои
 мувофиқи шаҳр гузоред.

Маълумоти техникӣ

Электрикӣ

Волтожи қорӣ минималӣ бо VDC	16
Волтожи қорӣ максималӣ бо VDC	29
Волтожи номиналӣ бо VDC	28
Ҷарраёии номиналӣ бо mA	50
Ҷарраёии хориҷшавандаи максималӣ бо mA дар 1 харҷ	900

Механикӣ

Андоза бо см (Б x Б x Д)	15,9 x 8,3 x 6,4
Вазн бо г	168
Маводи манзилӣ	ABS пластик
Ранг	аз сафед

Муҳитзистӣ

Ҳарорати қорӣ минималӣ бо °C	-10
Ҳарорати қорӣ максималӣ бо °C	55
Ҳарорати нигоҳдории минималӣ бо °C	-20
Ҳарорати нигоҳдории максималӣ бо °C	60
Намнокӣ нисбии минималӣ бо %	5
Намнокӣ нисбии максималӣ бо %	95
Истифодабарӣ	дарунӣ
Синфи муҳофизӣ	IP30
Сатҳи бехатарӣ	IK04
Синфи муҳитзистӣ	II

Ҳуқуқи муаллифӣ (C) 2010-2014 ARM Limited. Ҳамаи ҳуқуқҳо ҳифз шудаанд.

Азнавтақсимкунӣ ва истифода дар шаклҳои манбай ва дуй, бо ё бе тағйирот, бо шарте иҷозат дода мешавад, агар шартҳои зерин дода мешавад:

- Азнавтақсимкунии коди сарчашма бояд огоҳии дар боло зикршудаи ҳуқуқи муаллиф, ки ин рӯйхати шартҳо ва масъулияти зеринро дошта бошад.
- Азнавтақсимкунӣ дар шакли дуй бояд эълomiaи дар боло зикршуда дар бораи ҳуқуқи муаллифӣ, ин рӯйхати шартҳо ва масъулияти зеринро дар ҳуҷҷатҳо ва / ё дигар маводҳои тақсимотӣ пешниҳод кунанд.
- На номи ARM LIMITED ва на номи саҳмдорони он барои дастгирӣ ё пешбурди маҳсулоти аз ин нармафзор бидуни иҷозати пешакии хаттӣ истифода намешавад.

ИН НАРМАФЗОР АЗ ҚОНИБИ ДОРАНДАГОНИ ҲУҚУҚИ МУАЛЛИФ "ЧӢ ТАВРЕ КИ ҲАСТ" ПЕШНИҲОД ШУДААСТ ВА ҲАМА ГУНА КАФОЛАТҲОИ МУСТАҚИМ Ё ДАР НАЗАР ДОШТАШУДА, АЗ ҚУМЛА КАФОЛАТҲОИ ЭҲТИМОЛИЯТИ ФУРӯШ ВА МУТОБИҚАТ БО МАҚСАДҲОИ МУШАХХАС РАД ҚАРДА МЕШАВАНД. ҲЕЧ ГУНА ҚОЛАТ СОҲИБИ ҲУҚУҚИ МУАЛЛИФ Ё САҲМДОРОН БАРОИ ЗАРАРИ МУСТАҚИМ, ҒАЙРИМУСТАҚИМ, ТАСОДУҒӢ, МАХСУС, НАМУНАВӢ Ё ОҚИЛОНА БА ЧАВОБГАРӢ КАШИДА НАМЕШАВАНД (АЗ ҚУМЛА ХАРИДУ ФУРӯШИ МОЛҲО Ё ХИДМАТҲОИ ИВАЗКУНАНДА; ИСТИФОДА, МАЪЛУМОТ Ё ФОИДА; Ё ҚАТЪ ШУДАНИ ТИҚОРАТ) ВАЛЕ БА ҲАР ГУНА НАЗАРИЯИ ЧАВОБГАРӢ, ХОҲ ДАР ШАРТНОМА, ҲАМ БА ЧАВОБГАРИИ ҚАТЪӢ Ё БАДРАФТОРӢ (АЗ ҚУМЛА, ХУНУКНАЗАРӢ Ё УСУЛИ ДИГАР), КИ ДАР ҲАМА ГУНА РОҲИ БЕРУН АЗ ИСТИФОДАИ ИН НАРМАФЗОР БА ВУЧӢД ОМАДААСТ, ҲАТТО АГАР ДАР БОРАИ ЭҲТИМОЛИЯТИ ЧУНИН ЗАРАР ОГОҲ ШУДА БОШАД.

CAN-splitter module

ICP-MAP0012



tg Quick installation guide

Bosch Security Systems B.V.

Torenallee 49

5617 BA Eindhoven

Netherlands

www.boschsecurity.com

© Bosch Security Systems B.V., 2019

